

06 08 2018



Хамасола чун анъана якшанбеи савуми мохи август хамчун рӯзи Кувваҳои харбӣ-хавоӣ чашн гирифта мешавад. Имсол ҳайати шахсии он чашни касбиашонро дар доираи чорабиниҳои андешида ва татбиқ намудани таъкиду нишондодҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соли 25-солагии ташкили Кувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 25-солагии ташкили Кувваҳои харбӣ-хавоӣ ва омодагиро ба 27-солагии Истиқлолияти давлатии кишвар истикбол гирифта истодаанд.

Таъсисёбии КХХ ба таърихи Истиқлолияти давлатӣ ва Кувваҳои Мусаллаҳи Тоҷикистон алоқаи зич дорад. Кувваҳои харбӣ-хавоӣ соли 1993 қариб, ки аз сифр-дар асоси қисми харбии ҳаробу фалачгаштаи собиқ артиши Шӯравӣ, ки дар кишварамон мустақар буданд, таъсис дода шуда, ҳамагӣ бо якчанд ҷарҳобҳои ҷанги шумораи камтарини ҳайати шахсӣ ба иҷрои вазифаҳои хизмати худ шуруъ карда буданд. Парвози аввалини авиатсияи харбии тоҷик дар фазои кишвар таҳти сарпарастии генерал-майори авиатсия В.М.Грудина мохи март соли 1993 амалӣ гардида бу.

Дар солҳои аввали истиқлолияти давлатӣ ҳайати шахсии кӯшун бо нишон додани маҳорати баланди касбӣ дар тамоми амалиёти ҷангӣ иштирок карда, ҷузъу томҳои амалкунандаро бо силоҳу аслиҳа, ҳуруку сару либос таъмин мекард, захмиёну ғурезагонро ба ақибгоҳ мебаровард, амалиёти ҷанги аз ҳаво дастгирӣ мекард. Дар ин давраи мураккаб ҳайати парвозӣ ва таъминкунанда бо маҳорати баланди касбӣ ҷангӣ иқтидори нерӯҳои мусаллаҳи давлати навбунёдро меафзуданд.

Дар бунёду рушди кӯшун, тарбияву парастории ҳавонавардони тоҷик мутахассисони кордону ботачриба ва сохибхитроми касбӣ генерал-майори авиатсия В.М.Грудина,

генерал-майор Р.Д.Сафарализода, генерал-майор К.Н.Товбаев, генерал-майор Т.П.Курбанов, полковникон М.Г.Гадоев, Б.Чуразода, К.Хобилов, Х.Султонов, А.Мирзоев, подполковникон Д.Шохусайнов, А.Балышев, майор Н.Курбонов ва дигарон сахми калон гузошанд. Хамзамон, хайати шахсӣ шаҳидони зиндаёд подполковник Грудына В.В., майор Чӯраев Б., майор С.Бойпоччоев, капитан И.В.Демешко, капитан Б.А.Алабердиев, капитан А.В.Кошелев, лейтенанти калон А.Мансуров, лейтенанти калон Х.Амирбеков ва дигаронро, ки хангоми иҷрои вазифаҳои хизматӣ ва хифзи Ватан халок шуданд фаромӯш нахоханд кард.

Мувофиқи иттилои фармондеҳи Қувваҳои ҳарбӣҳавоӣ ва мудофияи зиддиҳавоӣ генерал-майор Р.Д.Сафарализода, имрӯз барои хайати шахсӣ шароитҳои хуби хизматӣ фароҳам оварда шудааст. Дар як вақт, давлату ҳукумати ҷумҳурӣ, роҳбарияти Вазорати мудофия ва фармондеҳии кӯшун пайваста дар бобати боз ҳам беҳтар кардани шароитҳои хизмати афсарон, маишату фарогат ва зиндагии онҳо тадбирҳо меандешанд. Хамин аст, ки дар муддати кӯтоҳ теъдоди зиёди афсарон бо манзили истиқоматӣ таъмин карда шуда, танҳо дар панҷ соли охир барои хизмати шоиста 15 нафар бо ордену медалҳои давлатӣ, чанд тан бо рутбаи ҳарбии «генерал-майор» сарфароз гардонида шуда, аз 1-уми сентябри соли ҷорӣ зиёд кардани маоши хизматчиёни ҳарбӣ пешбинӣ шудааст. Дар ҷавоби ҳамаи ин ғамхориҳо, имрӯз анъанаҳои хизмативу ҷангии кӯшунро ақсари афсарон-мутахассисони касбӣ шарафмандонаву содиқона идома медиҳанд. Имрӯз хизмати шоистаи афсарон полковник Х.Султонов, подполковникон Р.Хайруллоев, Н.Курбонов, майорҳо Р.Салоҳидинзода, А.Искандарзода, Н.Ғаримадов, капитанҳо Х.Меликов, Ш.Раҳимов, лейтенанти калон О.Хилолзода, лейтенанти хурд М.Ширинзода ва дигарон барои хайати шахсӣ намунаи беҳтарини хизмат ба Ватан нишон медиҳанд. Дар навбати худ, фармондеҳии кӯшун тамоми ҷораву тадбирҳоро меандешад, ки барои хизмати содиқонаву шоистаи хайати шахсӣ имконияту шароитҳои хуби имконпазири хизматӣ фароҳам оварда шавад.



Имсол 25-солагии ташкилѐбии Қувваҳои Мусаллаҳи кишвар бо шукуҳу шахомати ҳосса таҷлил гардида, тайи ин солҳо КҲХ низ баробари Артиши миллӣ инкишоф ѐфт, таҷким ѐфта пурзӯр гашт. Охир, дар замони ҳозира ягон артишро бе авиатсияи ҳарбӣ тасаввур карда намешавад. Аз ин рӯ, КҲХ имрӯз аз кӯшуни номукаммали солҳои 90-ум ба таври кулӣ фарқ карда, он бо аслиҳа ва техникаи муосири авиатсионии ҷангии гуногунҳадаф, бо мутахассисони касбӣ таъмин мебошанд. Дар гузашта асоси тамоми амалиѐти ҷангии Қувваҳои Мусаллаҳро иштироки ҳатмии авиатсияи ҷангӣ ташкил мекард ва имрӯз ҳам ягон амалиѐти ҳарбии артиш, дигар сохторҳои кудративу хифзи ҳуқуқи кишвар бе фаъолияти дастгирии авиатсияи ҳарбӣ ва хайати шахсии КҲХ намегузарад. Хамзамон бояд таъкид кард, ки ин навъи кӯшун ҳамасола пешсафи мусобикаи умумикӯшунии Вазорати мудофия буда, дар ҷамъбасти давраҳои соли ҳониш ҳамеша ҷойҳои намоѐнро

ишгол карда меояд. Ифтихор дорем, ки чавонони болаёкату сохибистеъдоди касбӣ анъанаҳои бехтарини ҷангии устодони ҳешро содикона идома дода, ҷашни 25-солагии ташкилҳои Қувваҳои ҳарбӣ-ҳавоиро ҷун хамеша бо хизмати аъло, интизоми намунавӣ, донишу маҳорати мукамал истикбол гирифта, ҳар лаҳза тайёранд супоришҳои гузашташударо баҳри ҳифзи Ватан содикона иҷро намоянд.

Имрӯзо ба муносибати ҷашни Қувваҳои ҳарбӣ-ҳавоӣ миёни ҳайати шахсӣ воҳӯрию суҳбатҳо бо собикадорони соҳа ва дигар ҷорабинҳои гуногуни идонаи сиёсӣ-тарбиявӣ, варзишӣ гузашта истодаанд. Мутасаддиён ва собикадорон ҳайати шахсиро бо 25-солагии таъсисҳои Қувваҳои ҳарбӣ-ҳавоӣ ва 27-умин солгарди Истиклолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон табрику таҳният гуфта, аз рӯзҳои мушкили солҳои гузашта, дастоварду қомебиҳои навъи кӯшун дар солҳои таҳкими истиклолияти миллӣ ва Қувваҳои Мусаллаҳ, имконияту шароитҳои имрӯзаи хизмати ҳарбӣ ёдовар мешаванд, ҷавонро ба хизмати шоиста, содикона, давом додани анъанаҳои бехтарини ҷангии гузаштагон, баланд бардоштани сати омодагии ҷангӣ ва интизоми ҳарбӣ, таҳкими қонуният ва тартиботи Ҳуқуқӣ даъват менамоянд.

Итминони қомил дорем, ки ҳайати шахсии Қувваҳои ҳарбӣ-ҳавоӣ ба анъанаҳои бехтарини кӯшун содик буда, дар роҳи сулҳ, таъмини амният ва пойдории қобилияти дифоии Ватан, ҳифзи музаффариятҳои истиклолияти давлатии кишвар, нигоҳ доштани нишондиҳандаҳои баланди хизматӣ донишу малака, нерӯи ҷисмӣю зехнии ҳудро дарег нахоҳанд дошт. Дар амалӣ гардидани ин ниятҳои неқ ба онҳо барору пирӯзиҳои нав ба нав орзу мекунем.

Шӯрои собикадорони Вазорати мудофия фармондеҳӣ ва ҳайати шахсии баҳши Қувваҳои ҳарбӣ-ҳавоиро бо ҷашни 25-солагиашон самимона табрику таҳният гуфта, ба онҳо саломатӣ ва дар иҷрои вазифаҳои пуршарафашон баҳри ҳифзи Ватани маҳбубамон муваффақиятҳои беназир орзу менамояд.

Ҳ.ҲУДОЙКУЛОВ, полковники мустафӣ